



## ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ш. ДУШАНБЕ, 11 МАРТИ СОЛИ 2015

### ВАРАҚАИ ХАБАРӢ

#### ДУШАНБЕ МУКОЛАМАИ САТҲИ БАЛАНДРО МИЁНИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ОСИЁИ МАРКАЗӢ АТРОФИ МАСЪАЛАҲОИ АМНИЯТ МИЗБОНӢ МЕКУНАД

Дар шаҳри Душанбе муколамаи дуҷонибаи сатҳи баланд оид ба масъалаҳои амният миёни Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиеи марказӣ (Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркменистон ва Ӯзбекистон) баргузор шуд. Афғонистон ҳамчун меҳмони махсус ба ин муколама даъват шудааст.

Мулоқот дар сатҳи муовинони вазирони қорҳои хориҷӣ доир гашта, раиси онро Муовини Котиби генералии Хадамоти қорҳои хориҷии Аврупо хонум Ҳелга Шмид ба ӯҳда дошт. Дар муколама ҷанобони зайл ширкат варзиданд: Муовини вазири қорҳои хориҷии Қазоқистон Алексей Волков, Муовини вазири қорҳои хориҷии Қирғизистон Эринес Оторбаев, Муовини вазири қорҳои хориҷии Тоҷикистон Низомиддин Зоҳидӣ, Муовини вазири қорҳои хориҷии Афғонистон Ҳекмат Карзай ва инчунин намояндагони Туркменистон ва Ӯзбекистон.

Иштирокчиён дар иртибот ба як қатор масъалаҳои асосии амният, ки ба Иттиҳоди Аврупо, Осиеи Марказӣ ва Афғонистон вобастагӣ дорад, мубодилаи афкор намуданд. Ситезаҳои нав чун ифротгарой, ҷанговарони хориҷӣ, муҳочират, таҳдид ба сулҳу субот ва амнияти минтақа, ки ба гардиши ғайриқонунии ва қочоқи маводи муҳаддир ва муборизаи алайҳи онҳо алоқа доранд, мубоҳиса шуданд. Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиеи Марказӣ оиди фаъолгардонии қўшишҳои якҷоя дар ин маврид ва бардоштани тамоми масоили мазкурро ба сатҳи ҳамкории минтақавӣ миёни Афғонистон ва Осиеи Марказӣ розигии худро изҳор намуданд.

Муколамаи мазкур таҳкурсии навро барои ҳаллу фасли масъалаҳои сиёсӣ амниятии мавриди нигаронии муштарақ, аз ҷумла хатароти терроризм, ифротгарой, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир ва маводҳои кимиёвӣ, биологӣ, радиологӣ ва ҳастай фароҳам овард. Иштирокчиён яқдили худро барои мустақамгардонии ҳамкории минбаъдаи худ дар соҳаҳои зер изҳор карданд:

- баҳори соли 2015 онҳо як маркази минтақавии намунавӣ дар Тошканд, Ӯзбекистон, барои пешгирии паҳншавии маводи кимиёвӣ, биологӣ, радиологӣ ва ҳастай, бунёд мекунанд;
- моҳи март дар Брюссел ва моҳи май дар Бишкек онҳо шаклҳои нави ҳамкориро миёни қоршиносони Иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои Осиеи Марказӣ барои мубориза алайҳи терроризм ва экстремизми зўрвар қорӣ мекунанд;
- ба иштироки давлатҳои худ дар фаъолияти Маркази намунавии "Ҳидоя" дар Абу-Даби ҷиҳати мубориза зидди экстремизми зўрвар мусоидат мекунанд;
- дар соҳаи идоракунии сарҳадот ва мубориза алайҳи гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир тавассути ҳамоҳангсозӣ байни барномаҳои нави минтақавии

Иттиҳоди Аврупо ба номи БОМКА, КАДАП (дар Осиёи Марказӣ) ва БОМНАФ (дар Афғонистон), ки минбаъд аз ҷониби созмонҳои кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо бевосита амалӣ хоҳанд шуд, ҳамкориҳои худро давом мекунанд;

- давлатҳои Осиёи Марказӣ дар соҳаи муҳочират ва масъалаҳои алоқадор таҷрибаи фаъолияти муассисаи Аврупо оид ба муҳочират (MIEUX) мавриди омузиш қарор дода, дар "Раванди Прага", ки байни Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои дигар доир шуд ва айни ҳол аз ҷониби Полша пешбарӣ мешавад, ҳамкориҳои худро густариш мекунанд.

## **ЗАМИНА**

Муколамаи сатҳи баланд оид ба масъалаҳои амниятӣ манфиати муштаракӣ Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи марказиро вобаста ба таҳкими муколама ва ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои амниятӣ инъикос менамояд. Он анъанаи мубодилаҳои амниятмехварӣ, аз ҷумла мулоқотҳои солони вазирони Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи марказиро идома медиҳад. Он ҳамчунин ба сатҳи баланди ҳамкорӣ, ки тавассути Стратегияи Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи марказӣ оид ба шарикӣ, ки Шӯрои аврупоӣ соли 2007 қабул намудааст ва барномаҳои қобили тавачҷуҳи ҳамкориҳои Иттиҳоди Аврупо дар минтақа, таъя мекунад. Муколамаи сатҳи баланд оид ба масъалаи амниятӣ ба таври мунтазам доир мегардад. Муколамаи аввалин соли 2013 дар шаҳри Брюссел баргузор шуда буд. Ин муколама дар вақти азнавдидабаромадани Стратегияи Иттиҳоди Аврупо нисбати Осиёи Марказӣ рӯй медиҳад ва ба омода кардани он мусоидат хоҳад кард.

**ТАМОС:** Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: [Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu](mailto:Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu)

Сомона: [http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm)

Дар саҳифаи Фейсбук бо мо бошед: <https://www.facebook.com/EUinTajikistan>